

## НАҚША

оиди баргузории мулоқот – мубодилаи таҷриба бо фаъолони шаҳри Ваҳдат ва навоҳии Ёвону Восеъ доир ба дастовардҳои натиҷаи фаъолият дар ноҳияи Деваштич дар солҳои 2017-2018  
 ҷиҳати амалигардии лоиҳаи «Дастрасӣ ба адолат»

### мақсад:

шиносӣ пайдо кардан бо таҷрибаи ҳамкориҳои ташкилотҳои ҷамъиятию ҷомеаи шаҳрвандӣ бо сохторҳои давлатӣ; мубодилаи таҷриба ва дидан намудан аз дастовардҳои амалигардии лоиҳа дар Ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ дар соли 2017-2018; иштироки меҳмонон дар раванди баргузории муколамаи ҷамъиятӣ дар Ҷамоати деҳоти Яхтан.

Номгуи чорабинӣ	Мақони баргузорӣ	Вақт
Қабули меҳмонон ва мулоқот бо Раиси ноҳия	МИҲД	18.09.2018 соати 10-00
Мулоқот бо фаъолони Ҷ/д.Исмоили Сомонӣ	Ҷ/д.Исмоили Сомонӣ	18.09.2018 соати 10-30
Хӯроки нисфирӯзӣ		18.09.2018 соати 12-00
Баргузории муколамаи ҷамъиятӣ	Ҷамоати деҳоти Яхтан	18.09.2018 соати 13-30
Гусели меҳмонон		18.09.2018 соати 15-00



**МОРО МУТТАҲИД МЕКУНАД:**

**-муколамаи ҷамъиятӣ-**

Мақсади асосии лоиҳаи «Дастрасӣ ба адолат» - баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таълиму тарбияи ҳуқуқӣ, ташаккули масъулиятшиносӣ ва эҳтиром нисбат ба санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, баланд бардоштани масъулияти ҷомеа дар маҳал ва фаъол намудани ҳамкориҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ бо сохторҳои давлатӣ ҷиҳати ҳалли муаммоҳои мавҷуда дар ин ё он минтақа мебошад. Яъне, таъсис ва таҳкими пояи ҳамкорӣ баҳри муҳокимаи масъалаҳои ошкоршуда дар қараёни мониторинги иҷтимоӣ тавассути баргузории муколамаи ҷамъиятӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти дастрасӣ ба волияти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ.



Нақшаи фаъолияти лоиҳаи «Дастрасӣ ба адолат» дар ноҳия аз чунин қисматҳо иборат буд:

Воҳӯриҳо бо ҳукуматҳои маҳаллӣ бо мақсади дақиқан ва муфассал баррасӣ ва тасдиқ намудани нақшаи ҳамкорӣ байни сохторҳои давлатии маҳаллӣ ва ташкилоти ҲЕЛВЕТАС;

Ҷамъоварии иттилооти оморӣ оид ба шӯрои маҳалла ва интиҳоби гуруҳи кории муайян барои идомаи ҳамкориҳои дуҷониба;

Баргузории омӯзиш дар самти масъалаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва масоили марбут ба муколамаи ҷамъиятӣ;

Баланд бардоштани иқтидори кумитаҳо ва шӯрои маҳалла оид ба мониторинги иҷтимоӣ ва равиши таҳлил, муайянкунии масъалаҳои марбут ба дастрасӣ ба волияти қонун ва адолат, инчунин ташаккул ва баррасии масъалаҳои мухталифи марбут ба маҳалла дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ.



Ҳангоми амалӣ намудани мониторинги иҷтимоӣ дар Ҷамоати деҳоти Ғазантараку Исмоили Сомонӣ муаммоҳои муайян ва баъзе роҳҳои ҳалли он барои баррасӣ дар муколамаи ҷамъиятӣ дар соли 2017 пешниҳод гардида буданд. Дар натиҷа ва бо саъю талоши сохторҳои давлатию фаъолнокии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳудуди Ҷамоати деҳоти Исмоили Сомонӣ баъзе мушкилиҳои ҳалли худро ёфтанд, алаҳусус роҳи мошингарди маркази ҷамоат мумфарш гардид, оби нӯшокӣ таъмин шуд ва қараёни мӯътадили ҳалли баъзе баҳсҳои умумии оилавӣ аз ҷониби масъулони ҷамоат коркард шуданд.







Оғози таъмири роҳҳо тариқи дастачамбона




Гузaronидани кубурҳои обгузар


Ба истифода додани хатти оби нӯшокӣ



Мумфаршқунии роҳҳо



Натиҷаи фараҳбахши  
Муколамаи ҷамъиятӣ



Доступ к  
ПРАВОСУДИЮ



Натиҷаҳои фаъолият ва дастовардҳои лоиҳаи  
“ДАСТРАСӢ БА АДОЛАТ”  
дар ноҳияи Деваштиҷ

18.09.2018